

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

аз «__» _____ соли 2019

№__ ш. Душанбе

**Регламенти техникӣ
"Дар бораи бехатарии орди ғанигардонидашуда"**

Мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини аҳоли бо маҳсулоти хӯроквории ғанигадонидашуда» Ҳукумати Ҷумҳурии қ а р о р м е к у н а д:

1. Регламенти техникӣ "Дар бораи бехатарии орди ғанигардонидашуда" дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли дар якҷоягӣ бо Вазорати саноат ва технология навин ва Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриявӣ ҷиҳати татбиқи Регламенти техникий мазкур чораҳои зарурӣ андешанд.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Регламенти техникӣ
"Дар бораи бехатарии орди ғанигардонидашуда"

Боби 1. Муқаррароти умумӣ

1. Регламенти техникӣ дар бораи бехатарии орди ғанигардонидашуда" (минбаъд - дастури техникӣ) татбиқ карда мешавад, ки бо мақсади таъмини ҳифзи саломатӣ ва ҳаёти одамон ҳангоми истеъмоли орди ғанигардонида, инчунин пешгирӣ намудани амалҳои аз ҷониби истеҳсолкунандагон ва паҳнкунандагон, барои гумроҳ намудани истеҳсолкунандагон татбиқ карда мешавад.

2. Иҷрои регламенти техникӣ мазкур дар иншоотҳои танзими техникӣ зерин амалӣ карда мешавад: орди гандумии ғанигардонидашудаи навҳои якум ва олий барои истеҳсоли нон ва маҳсулотҳои нонӣ; раванди истеҳсол, нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш, коркард ва нобудсозии орди ғанигардонидашуда.

3. Барои мақсадҳои ҳамин регламенти техникӣ мафҳумҳои дар поён зикргардида истифода бурда мешаванд:

таҳлили хавфҳо – чараёни ҷамъоварӣ ва баҳодиҳии иттилоот дар бораи хатарҳо ва шароити ба амал оваранда, ки барои қабул кардани қарор, ки кадом яке аз ин хавфҳо таъсир ба бехатарии орди ғанигардонида ва инъикос кардани онҳо дар робита ба системаи менҷменти бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ;

примесҳои зараровар – примесҳои аз растаниҳо истеҳсолшуда, хатарнок барои саломатии инсон ва ҳайвонот;

намнокӣ – мазмуни тарӣ бо фоиз нисбати вазни умумии орди ғанигардонидашуда ;

зараррасонҳо – зараррасонҳои анборӣ, ҳайвонотҳо, зараррасонҳо ва нобудкунандагони ғалла ва ғалладонагӣ ҳангоми нигоҳдошт ва интиқол;

сирояти зараррасон - мавҷудияти ҳашароти зараррасон дар орди ғанигардонидашуда - ҳашаротҳо ё кӯзаҳо;

олудагии зараррасонҳо - мавҷудияти дар байни орди ғанигардонидашуда ҳашароти зараррасон, қисматҳо ва маҳсулоти партови онҳо;

олудагии ҳашаротҳо - мавҷудияти ҳашароти зараррасон, пораҳо ва маҳсулоти партовӣ онҳо дар орди ғанигардонидашуда;

истеҳсолкунанда ва ё (фурӯшанда) - шахси ҳуқуқӣ ё шахси воқеӣ ҳамчун соҳибкори инфиродӣ, ки аз номи худ истеҳсол ва фурӯши орди ғанигардонидашударо мегузаронад ва тибқи талаботи бехатарии регламенти техникӣ масъул (ҷавобгар) мебошад;

бемории картошка – ин бемориест, ки бактерияҳои спорагии аэробӣ ба вучуд оварда, бо мавҷудияти бӯйи махсус ва (ё) торҳои луобпардаи дар дилаи нон пайдо мегардад;

тахлили миқдорӣ - маҷмӯи санҷишҳои техникии орди ғанигардонидашуда бо мақсади муайян кардани арзиши миқдории нишондиҳандаҳои бехатарии он аз ҷониби лабораторияи (марказии) аккредитатсияшуда, новобаста аз шакли моликият;

нуқтаи назорати тавақалӣ - марҳилаи истехсолӣ, ки дар он назорат пешгирӣ ё рафъи таҳдид ба бехатарии орди ғанигардонидашуда ё то сатҳи имконпазири он таъмин карда мешавад;

омехтаи металломагнитӣ - омехташавӣ, ки дорои хусусияти ба магнит ҷалбшавандаро дорад;

омехтаи минералӣ - омехтаи пайдоиши минерали дошта;

орд – маҳсулот бо андозаи аз 0,14 мм, ки бо роҳи коркард ва резакунӣ ғалладона тайёр карда шудааст ва барои истехсоли нон, маҳсулотҳои нонӣ қаннодӣ ва макаронӣ истифода қада мешавад;

меъёри витамину минералҳо ё иловагии минералӣ - миқдори муқарраршудаи омехтаи бисёркомпонентии витаминҳо ва микроэлементҳо, ки ба орд бо мақсади ғанигардонидани он илова карда мешавад;

меъёри орди ғанигардонидашуда - ҳуҷҷати меъёрӣ, ки миқдори зарурии витамину минералҳоро дар мг ба 1 кг орд муқаррар мекунад;

безаргардонӣ - несту нобудсозии микроорганизмҳо, барангезандаҳои бемориҳо, ҳашарот, хояндаҳо, ки бо истифода аз воситаҳои физикӣ, химиявӣ ва биологӣ гузаронида мешаванд;

партия - миқдори орди ғанигардонидашуда, ки якбора барои қабул, интиқол ё нигоҳдорӣ пешбинӣ шудааст;

истеъмолкунандаи орди ғанигардонидашуда - шахси воқеие, ки танҳо бо мақсади истифодабарии шахсӣ маҳсулотро харидорӣ мекунад ва истифода мебарад (эҳтиёҷоти дохилии марбут ба ғоида) ё ташкилот / шахсе, ки маҳсулотро бо мақсади фурӯш ё тақсимоли минбаъда мегирад;

пахнкунандагони (дистрибютори) орди ғанигардонидашуда - шахсони воқеӣ, инчунин шахсони ҳуқуқӣ, сарфи назар аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва шакли моликият, ки ба воридот ва фурӯши орди ғанигардонидашуда саруқордоранд;

фуруши орди ғанигардонидашуда - додани ҳуқуқи моликият асоси ҷуброншаванда ба соҳибмулки орди ғанигардонидашуда;

системаи идоракунии бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ - системаест, ки хатарҳоро муайян мекунад, баҳо медиҳад ва назорат мекунад, ки хавфи таъсир расонданро ба бехатарии орди ғанигардонидашуда доранд;

шароити нигоҳдорӣ - параметрҳои оптималии муҳити зист (ҳарорат, намӣ дар муҳити атроф, ҳолати рӯшноӣ ва ғайра) ва қоидаҳои коркард (чораҳо оид ба пешгирии вайроншавии зарароварҳо, ҳашаротҳо, хояндаҳо; чораҳои оид ба бутун нигоҳ доштани бастабандҳо ва ғайра), ки барои таъмини бехатарии хусусиятҳои органолептикӣ, физикию кимиёвӣ ва нишондиҳандаҳои бехатарӣ, ки ба маҳсулоти хӯрокворӣ хосанд;

нобудсозӣ - истифодаи орд, ки ба талаботи регламенти техникӣ мазкур чавобгӯӣ нест, ба ғайр аз мақсадҳое, ки маҳсулот барои он таъин шудааст ва ё одатан он истифода мешавад, ё нестунобуд кардани маҳсулоти истифоданашудаи таъиншуда.

омехтаи металломагнитӣ - омехташавӣ, ки дорои хусусияти ба магнит ҷалбшавандаро дорад; омехтаи минералӣ;

Боби 2. Муайян кардани орди ғанигардонидашуда

4. Муайян кардани гурӯҳҳои орди ғанигардонида гузаронида мешавад, бо масқади:

- таъмини ҳуқуқи истеъмолкунандагон барои интихоби асосноки маҳсулот бо назардошти маълумотҳои дақиқ дар бораи онҳо;
- ҳимояи истеъмолкунанда аз истеҳсолкунандаи (фурӯшандаи) беинсоф;
- муқаррар кардани мутобиқати орди ғанигардонидашуда, аз ҷумла номи он ба талаботи регламенти техникӣ мазкур;

4 - баҳодихӣ ба мувофиқати орди ғанигардонидашуда бо маълумоти аз ҷониби истеҳсолкунанда (фурӯшанда) пешниҳодшуда.

5. Муайян намудани орди ғанигардонидашуда аз ҷониби аризадиханда дар ҳолатҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- муайян кардани мансубияти орди ғанигардонидашуда ба объектҳои танзими техникӣ. Идентификатсия бо роҳи муқоисаи визуалии маълумот дар бораи бастабандии истеъмоли ё дар ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунанда нишон додашуда бо назардошти аломатҳои дар банди 3 Регламенти техникӣ ва стандартҳои дахлдор ифодаёфта сурат мегирад;
- маълумоти нодуруст ва ё носаҳеҳ барои мушаххасоти маҳсулот; Идентификатсия дар асоси нишондихандаҳои ҳавосӣ (органолептика) ва физикию кимиёвӣ, ки дар стандартҳо ва ҳуҷҷатҳои технологӣ муқаррар шудаанд, гузаронида мешавад.

7. Талаботи стандартҳои интихоб, қоидаҳо ва усулҳои озмоиш ва ҷанкунии орди фортификатсияшуда, инчунин равандҳои истеҳсол, нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш, ихтиёрдорӣ орди форвард мутобиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд ва набояд ба талаботи ин Низомномаи техникӣ муҳолиф бошанд.

Боби 3. Талабот нисбат ба бехатарии орди ғанигардонидашуда

8. Орди ғанигардонидашуда аз рӯи нишондихандаҳои таркиби моддаҳои кимиёвӣ, радиоактивӣ, фаъоли биологӣ ва пайвастагиҳои онҳо, микроорганизмҳо ва дигар организмҳои биологӣ, ки ба ҳаёт ё саломатии наслҳои ҳозира ва оянда таҳдид мекунанд, набояд аз сатҳи меъёрҳои қабулгардида зиёд бошад.

Орди ғанигардонидашуда тибқи талаботи бехатарӣ бояд ба муқаррароте, ки дар замимаи 1-и регламенти техникӣ муқаррар шудааст, мувофиқат намояд.

9. Нишондихандаҳои бехатарии орди ғанигардонидашуда аз рӯи бӯйнокӣ ва мазза, мавҷудияти омехтаҳои минералӣ, таркиби омехтаҳои металломагнитӣ, намӣ, сироятёбӣ, ифлосшавӣ ва бемории картошка

бояд, ба талаботи дар замимаи 2-и регламенти техникӣ муқарраршуда мувофиқ бошанд.

10. Ғанигардонӣ набояд хусусиятҳои истеъмолии маҳсулотро коҳиш диҳад, таркиб ва ҳаҷми дигар моддаҳои хӯрокаи дар таркибашон камшударо коҳиш диҳад ва (ё) ба бехатарии онҳо таъсир расонад.

Орди ғанигардонидашуда набояд бӯӣ ва маззаи бегона ва ҳамроҳхоро дошта бошад.

11. Витамин ва минералҳо, омехтаҳои минералӣ, ки барои ғанигардонии орд истифода мешаванд, бояд ба талаботи стандартҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ бошанд. Миқдори витамин ва иловаҳои минералӣ орди бо микроэлементҳо бой карда шуда, аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

12. Миқдори микроэлементҳои воридшуда ба маҳсулот бояд дар давраи нигоҳдорӣ дар маҳсулоти ғанигардонидашуда нигоҳ дошта шавад.

13. Дар тамғакоғазии истифодаи ҳатмии калимаи "ғанишуда" дохил карда шудааст, ки дар чопи калон бо истифодаи логотипи «Ғанигардонидашуда», бо нишон додани номи микроэлементҳои воридшуда, тавсияҳо ва нишонаҳои огоҳкунанда оид ба истифодаи он барои гурӯҳҳои муайяни аҳоли дохил карда мешавад.

Боби 4. Талабот ба чараёни истеҳсол, нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш ва нобудсозии орди ғанигардонидашуда

14. Истеҳсолкунандаи орди ғанигардонидашуда бехатарии зиддисӯхторӣ, санитарӣ, эпидемиологӣ ва экологии истифодабарии биною иншооти истеҳсолӣ, таҷҳизот ва ҳудудро мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва талаботи Регламенти техникӣ таъмин менамояд.

15. Равандҳои истеҳсолии орди ғанигардонидашуда, бояд баргараф ё таҳкими хавфҳои зеринро таъмин намоянд:

- олудагии маҳсулот бо микотоксинҳо;
- сироят бо зараррасонҳо;
- олуда шудан аз ҳашароти зараррасон ё олудаҳо;
- аз меъёр зиёд шудани миқдори маъдан;
- аз меъёр зиёд шудани миқдори олудаҳои металломагнитӣ;
- аз меъёр зиёд будани ифлосҳои зарарнок;
- маводи моеъ аз ҳад зиёд;
- рушди бемориҳои нони картошкагӣ.

16. Хавфҳои, ки дар банди 15 регламенти техникӣ зикр шудаанд, бояд тавассути равандҳои технологӣ ва (ё) техникаи дар лоиҳакашӣ, сохтмон пешбинишуда ва дар чараёни фаъолияти корхонаҳои ордбарорӣ анҷом додашуда баргараф ё ба сатҳи бехатар бурда шаванд.

Агар ҳашароти зинда дар орди ғанигардонидашуда ошкор карда шуда бошад, дар он сурат чудосозӣ, таҳқиқи онҳо ва инчунин аэрацияи орди ғанигардонидашуда гузаронида мешавад.

17. Омехтаи металлию-магнитӣ бояд, аз орди ғанигардонидашуда бо чудосози магнитӣ ва сутунҳои магнитӣ, ки пеш аз бастабандии орд гузошташудааст, бояд гирифта шавад.

18. Пешгирии ифлосшавии орди ғанигардонидашуда бо бактерияҳои спорадорӣ, ки боиси касалиҳои нони картошка мешаванд, бояд бо роҳи таъмин кардани шароити мусоиди ҳарорат ва намӣ ва риояи речаи шустани таҷҳизот ба даст оварда шавад.

19. Бехатарии орди ғанигардонидашуда ҳангоми истехсол, нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш ва нобудсозии он ба принципҳои зерин асос меёбад:

- муайян кардани марҳилаҳои назоратшавандаи равандҳои истехсолӣ (нуқтаҳои назоратӣ) ҳангоми таҳияи технологияҳо ва ретсептураи истехсоли орди ғанигардонидашуда дар асоси таҳлили хавф бо мақсади ошкор кардани вайронкунииҳои технологӣ, ки ба бехатарии орди ғанигардонидашуда таъсири манфӣ расонида метавонанд;

- мониторинги бехатарии орди ғанигардонидашуда тавассути восита ва тадбирҳои, ки эътимодноқӣ ва пурраи назоратро таъмин мекунанд;

- назорати ашёи хом, воситаҳои технологӣ ва маводҳои ёрирасон, инчунин назорат аз болои орди ғанигардонидашуда дар марҳилаҳои чараёни технологӣ ва маҳсулоти тайёр;

- назорати кори таҷҳизоти технологӣ;

- пешбурд ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳо дар васоити қоғазӣ ва электронӣ;

- интиҳоби чадвал ва намудҳои тозакунии, шустани, дезинфексия, безараргардонии биноҳои истехсолӣ;

- риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ дар ҳар марҳила ва қисматҳои раванд;

- муайян кардани масъулият ва ваколати кормандони ба истехсол ва идоракунии чалбшуда.

20. Татбиқи принципҳо тавассути интиҳоби системаи идоракунии ва таъмини бехатарии орди ғанигардонидашуда истехсол карда мешавад.

21. Таҷҳизоти технологӣ, инвентарҳо, ки метавонанд бо ашёи хом соиш хурад, микроэлементҳо ва орди ғанигардонидашуда бояд:

- аз маводҳои, ки барои истифода бо ин намуди маҳсулот тасдиқ шуда, истехсол карда шаванд;

- тавре насб карда шаванд, ки онҳо барои анҷом додани корҳои таъмири ба осонӣ дастрас бошанд;

- тоза, шуста ва дезинфексия карданашон осон бошад, ки басомади онҳо барои пешгирии хатари олудашавии орди ғанигардонидашуда бояд кифоя бошад.

22. Шароити нигоҳдории орди ғанигардонидашуда бояд, хатарҳои зеринро аз байн барад ё ба таври назаррас коҳиш диҳад:

- сироят бо зараррасонҳо;

- олуда шудан аз ҳашароти зараррасон ё олудаҳо;

- аз меъёр зиёд шудани миқдори намии орди ғанигардонидашуда;

- олуда шудан бо зараррасонҳо;

- худидоракунии гармидиҳӣ.

23. Орди ғанигардонидашуда, бояд дар анборҳои махсус ҷудошуда, ки бо ин мақсад бо куттӣ таҷҳизонида шудаанд, - дар куттиҳо, дар бастабандишуда - дар палаҳои паллета нигоҳ дошта шавад. Орди ғанигардонидашуда, дар зарфҳои хурд ҷойгир карда шуда, дар зарфҳои интиқоли нигоҳ дошта мешавад. Дар байни рафҳо масофа барои назорати орди ғанигардонидашуда ва интиқол он ба нақлиёти автомобилӣ ва роҳи оҳан пешбинӣ карда мешавад.

24. Анборҳои нигоҳдории орди ғанигардонидашуда бояд хушк, ҳавогузар, тоза ва бӯйи бегона надошта бошанд, аз борон, ворид шудан аз ҳашаротҳо ва паррандагон муҳофизат карда шаванд.

Дар анборҳои нигоҳдории орди ғанигардонидашуда, мунтазам тозакунии механикӣ, дезинфексия ва дератизатсия бояд ҳатман гузаронида шавад.

Дар анбор якҷоя ҷойгир кардани орд бо ғалла, партовҳо, кӯза, хӯроки омехта ё контейнерҳо, инчунин тозакунии орд, тоза кардани зарфҳо дар анборҳо, ки дар он ҷо орди ғанигардонидашуда нигоҳ дошта шудааст, манъ аст.

25. Мӯҳлати истеъмолии орди ғанигардонидашуда бо назардошти шароити нигоҳдории аз ҷониби истеҳсолкунанда пешниҳодгашта дар мувофиқа бо мақоми ваколатдор - Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

26. Бехатарии орди ғанигардонидашуда ҳангоми нигоҳдорӣ, тибқи тартиби муқаррарнамудаи истеҳсолкунанда аз рӯи нишондодҳои ҳарорати бино, намӣ, бӯй, маза, сироят аз ҳашароти зараррасон ва касалиҳои нони картошка назорат карда мешавад.

27. Орди ғанигардонидашуда дар контейнерҳо тавассути нақлиёти автомобилӣ ё роҳи оҳан интиқол дода мешавад.

Интиқолдиҳандаҳои орд ва контейнерҳо бояд хушк, тоза, аз бӯй ва ҳашаротҳо эмин бошанд, аз намӣ ва ҳок муҳофизат карда шаванд.

28. Интиқоли орди ғанигардонидашуда дар контейнерҳои нақлиётӣ бо ҳама намуди нақлиёти боркаш, ки бехатарии борҳои интиқолшавандаро таъмин менамояд, анҷом дода мешавад.

29. Ҳангоми фурӯши орди ғанигардонидашуда истеҳсолкунанда бояд, онро бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи риояи талаботи Регламенти техникий мазкур ҳамроҳӣ намояд.

Ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунанда бояд дорои маълумоти зерин бошанд:

- номи маҳсулот;
- маълумот дар бораи ҳуҷҷатҳои дорои стандартҳои, ки ба ин маҳсулот мувофиқанд;
- номи истеҳсолкунанда, маҳалли ҷойгиршавии он;
- массаи партияи маҳсулот;
- шароити нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл, фурӯши маҳсулот.

30. Орди ғанигардонидашуда аз муомилот бароварда мешавад: Агар;

- ба талаботҳои ин регламенти техникий мувофиқат накунад;

- надоштани ҳуччатҳои истеҳсолкунанда оид ба тасдиқкунии пайдоиши орди ғанигардонидашуда;
- муҳлати ба охир нарасидан ё гузаштани он;
- бо иттилооте, ки қонунгузори амалкунанда пешбинӣ кардааст ва ё ин гуна маълумот мавҷуд нест, қайд карда нашуда бошад.

31. Орди ғанигардонидашуда, ки ба талаботи регламенти техникӣ чавобгӯ нест ва барои истифодабарӣ коршоам мебошад.

- дар сурати мавҷуд будани хулосаи мусбии мақоми ваколатдори давлатӣ соҳаҳои назорати санитарӣ, ветеринарӣ ва фитосанитарӣ бо мақсади ҳамчун озуқа дар хӯроки чорво истифода карда мешавад;

- бо мақсади хӯрокворӣ чорво - бо мақсадҳои техникӣ истифода бурда мешаванд;

- барои мақсадҳои озуқаворӣ, хӯрокворӣ ва техникӣ - тибқи талабот "Дар бораи тартиби таҳлил, нобудкунӣ (коркарди) маҳсулот (молҳое, ки барои фуруш корношоам эътироф шудаанд" аз 04.17.2006, № 56 f / а), ки дар Вазорат адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами № 201 аз 18 апрели соли 2006., сабти ном шудаанд, нобуд карда мешаванд.

Боби 5. Талабот ба борпеч ва тамғаҳоғазкунии орди ғанигардонидашуда

32. Бастабандии орди ғанигардонидашуда бояд, бехатарии таркиби витамину минералҳо ва иловаҳои минералиро дар ҳаҷми пешбини намудаи регламенти техникӣ мазкур таъмин намояд ва аз масолеҳе, ки мақоми ваколатдори давлатӣ-Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст, сурат мегирад.

33. Тамғагузорӣ ба ҳар як воҳиди бастаи истеъмолӣ бояд гузошта шуда, дорои маълумоти зайли ҳатмӣ бо забонҳои давлатӣ ва расмӣ бошад:

- номи маҳсулот;
- навъ;
- ном, маҳалли чойгиршавии истеҳсолкунанда (суроғаи ҳуқуқӣ, мамлакати пайдоиш);
- тамғаи молии истеҳсолкунанда (агар бошад);
- вазни холис;
- арзиши ғизоӣ;
- санаи истеҳсол ва рақами ивазкунандаи бастабанд;
- шароити нигоҳдорӣ;
- муҳлати истифода;
- нишон додани ҳуччат (стандарт, регламенти техникӣ), ки мутобиқи он орди ғанигардонидашуда истеҳсол ва муайян карда мешавад (иҷозат дода мешавад, ки бидуни соли тасдиқ тасдиқ карда шавад);
- калимаҳои "бойкардашуда", мутобиқи банди 13-и регламенти техникӣ;
- логотипи аз ҷониби омма қабулшуда, ки номи иловаҳоро нишон медиҳад.

34. Маълумоти якхела ба нишонаҳои дар ҳалтаҳо чойдошта истифода мешавад.

Боби 6. Арзёбии мувофиқати орди ғанигардонидашуда

35. Орди ғанигардонидашуда, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол ва ба қаламрави он ворид карда шудааст, метавонад танҳо дар бозори дохилӣ чойгир карда шавад, агар он ба талаботи муқаррарнамудаи регламенти техникий мазкур ҷавобгӯӣ бошад.

36. Арзёбии мувофиқати орди ғанигардонидашуда дар шаклҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- 1) назорати истеҳсолӣ;
- 2) эълумияи мутобиқат;
- 3) назорати давлатӣ.

37. Шахсони воқеӣ ё ҳуқуқие, ки истеҳсоли орди ғанигардонидашударо анҷом медиҳанд, назорати истеҳсолиро дар ҳар як марҳилаи раванди истеҳсолӣ ва технологӣ дар асоси таҳлили хавфҳо ва нуқтаҳои назоратӣ ё системаи идоракунии беҳатарии маҳсулоти хӯрокворӣ, ки бояд тасдиқ карда шаванд, тибқи тартиби муқарраршуда назорат мекунанд.

38. Назорати истеҳсолӣ, тибқи барномаи тасдиқнамудаи роҳбари ташкилот, соҳибкори инфиродӣ ё шахси ваколатдори ӯ бо тартиби муқарраргардида амалӣ карда мешавад.

39. Барномаи назорати истеҳсолӣ бояд инҳоро дар бар гирад:

- параметрҳои назоратшавандаи равандҳои технологӣ;
- басомади назорати озмоишии лаборатории орди ғанигардонидашуда аз ҷиҳати беҳатарӣ;
- басомади назорати озмоишии лаборатории микроэлементҳо;
- ҷадвал ва намудҳои шуста, тозакунии, дезинфексия ва дезинсексия;
- ҷадвал ва намудҳои хизматрасонии таҷҳизот ва ашёи корӣ;
- роҳҳои баргардонидан, тозакунии ва коркарди орди ғанигардонидида;
- чорабиниҳо оид ба таъмини гигиенӣ ва муоинаи тиббии кормандон;
- нуқтаҳои назоратшавандаи ифлосшавии эҳтимолӣ (нуқтаҳои назоратӣ);
- тартиби бозхонди (гирифтан аз муомилот) орди ғанигардонидашуда, ки ба талаботи регламенти техникий мувофиқ нест;
- номгӯи дигар усулҳо, барномаҳо ва расмиёте, ки ба беҳатарии маҳсулот таъсир мерасонанд.

40. Ҳангоми назорати истеҳсолӣ, бояд намудҳои корҳои зерин анҷом дода шаванд:

- ба қайд гирифтани иттилоот дар бораи истифодаи микроэлементҳо;
- назорати миқдор ва суръати ҷараёни орд;
- таҳлили орди ғанигардонидашуда барои мавҷудияти оҳан.

41. Тағйирот ба барномаи назорати истеҳсолӣ дар ҳолатҳои тағйироти ташкилӣ, муҳандисӣ ё техникий дар шароити истеҳсолӣ, равандҳои технологӣ ё тағйирёбии шароити фӯрӯши орди ғанигардонидашуда ворид карда мешаванд.

42. Назорати истеҳсолӣ бояд, бо санҷиши лаборатории орди ғанигардонидашуда ҳамроҳ гузаронида шавад. Озмоишҳои орди ғанигардонидашуда, ки ба талаботи муқаррарнамудаи регламенти техникий мазкур ба таври дуруст муайян карда шудааст, дар лабораторияи (марказии) аккредитатсияшуда, новобаста аз шакли

моликият, гузаронида мешавад. Тибқи натиҷаҳои санчиш, лабораторияи (марказии) аккредитатсияшуда протоколи санчишро дар шакли муқарраршуда медиҳад.

43. Дархости мутобиқати орди ғанигардонидашударо аризадиханда бо роҳи қабули эълomia дар асоси далелҳои худ ва (ё) дар асоси далелҳои бо иштироки шахси сеюм ба даст оварда, амалӣ менамояд.

44. Довталаб декларатсияи мувофиқатро дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мутобиқати орди ғанигардонидашуда ба талаботи муқарраргардидаи ҳатмӣ қабул мекунад.

Довталаб ҳуқуқ дорад мутобиқи яке аз схемаҳои зерин мутобиқатро эълон кунад:

1) Нақшаи Д 1 - ҳангоми пешниҳоди эълomiaи мувофиқати орди ғанигардонидашуда дар асоси далелҳои худ истифода бурда мешавад. Дар ин ҳолат, аризадихандае, ки декларатсияро қабул мекунад, барои тасдиқи мувофиқати орди ғанигардонида ба талаботи ин регламенти техникӣ мустақилона заминаи далелиро ба вучуд меорад;

2) Нақшаи Д 2 - дар ҳамон шароите, ки Нақшаи Д 1 истифода бурда мешавад, вале ба ғайр аз далелҳои худ, аризадиханда дар маҷмӯи ҳуҷҷатҳои техникӣ ҳисоботи озмоиши маҳсулоти эълонкардаи тарафи сеюмро дар озмоишгоҳҳои аккредитатсияшуда ворид менамояд;

3) Нақшаи Д 2а - дар ҳамон шароите, ки нақшаи Д 2 татбиқ карда мешавад, вале ба ғайр аз далелҳои худ, довталаб шаҳодатнома барои системаи идоракунии бехатарии хӯроквории истехсоли орд ғанигардонидашудаи худӣ, маҳсулоти бастабандишуда ва маҳсулоти дигарро пешниҳод мекунад.

45. Шаҳодатномаи системаи менеҷменти идоракунии бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ метавонад ҳамчун як қисми далелҳо барои ҳар як эълomiaи ғанишудаи схемаи мутобиқати орд истифода шавад.

46. Базаи далелҳо бояд, натиҷаи санчишеҳоро дар бар гирад, ки мувофиқати регламенти техникиро тасдиқ кунанд. Чунин омӯзиш (санчиш) метавонад дар лабораторияи (марказии) аккредитатсияшуда, новобаста аз шакли моликият санчиш гузаронида шавад.

47. Ба сифати далел пойгоҳ (база) метавонанд ҳамчун далел истифода шавад:

1) ҳуҷҷатҳои техникӣ;

2) натиҷаҳои озмоишҳо ва андозагириҳои худӣ;

3) сертификатҳои мутобиқат ё протоколҳои санчиши ашъи хом, маводҳо ва чузъҳо;

4) ҳуҷҷатҳое, ки бо санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва мақомоти ваколатдор барои ғанигардонии орд дода шудаанд (хулосаи санитарӣ-эпидемиологӣ, шаҳодатномаи гигиениӣ, хулосаи бехатарии зидди сӯхтор ва ғайра);

5) дигар ҳуҷҷатҳое, ки барои тасдиқи мутобиқати орди ғанигардонида эълоншуда ва асос будан ба талаботи регламенти техникий мазкур.

48. Эълomiaи мутобиқат ба мӯхлати муқарраркардаи аризадиханда дар асоси давраи банақшагирифтаи истеҳсоли орд ғанигардонидашуда ё дар мӯхлати фуруши як қисми ин орд, қабул карда мешавад.

Ҳангоми истеҳсоли орди ғанигардонидашуда эълomiaи мутобиқат ба мӯхлати на зиёда аз 3 сол қабул карда мешавад. Ҳангоми фурухтани як партиаи орди ғизоӣ, эълomiaи мутобиқат ба мӯхлати на зиёдтар аз мӯхлати нигоҳдории партиаи дар декларатсия нишондодашуда, қабул карда мешавад.

49. Эълomiaи мутобиқат барои орди ғанигардонидашудаи муайян ё гурӯҳи орди ғанигардонидашуда якхелаи аз ҷониби як истеҳсолкунанда қабулшуда ва мутобиқи талаботи Регламенти техникий мазкур эълom карда мешавад. Ҳамзамон, замимаи эълomiaи мутобиқат барои гурӯҳи орди ғанигардонидашуда, ки рӯйхати маҳсулоте, ки ба он марбут аст ва (ё) маълумоти иловагӣ, ки ба эълomiaи мутобиқат дохил карда нашудаанд, тартиб дода мешавад.

50. Эълomiaи қабулшуда дар бораи мутобиқати орди ғанигардонидашуда ба талаботи Регламенти техникий мазкур бояд, аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаҳои назорати санитарӣ, байторӣ ва фитосанитарӣ, тибқи тартиби муқарраршуда ба қайд гирифта шавад.

51. Назорати давлатии риояи муқаррароти регламенти техникий дар марҳилаи истеҳсол ва муомилоти орди ғанигардонида, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Тартиби назорати давлатиро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

52. Ҷорӣ намудани системаи идоракунии беҳатарии хӯрокворӣ дар истеҳсоли орди ғанигардонида, аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки ба истеҳсоли он машғуланд, вазифадор мебошанд, ки системаи самарабахши идоракунии беҳатарии хӯроквориро таҳия, ҳуҷҷатгузорӣ, татбиқ ва нигоҳ дорад, инчунин назорати истеҳсолиро дар ҳар марҳилаи истеҳсолот таъмин намояд. раванде, ки аз системаи таҳлили хатар ва нуқтаҳои назорати муҳим ё системаи идоракунии беҳатарӣ маҳсулоти хӯрокворӣ асос ёфтааст. Эълomiaи мутобиқати орди ғанигардонидашуда, ки дар Регламенти техникий пешбинӣ шудааст, то лаҳзаи ҷорӣ намудани истеҳсолкунанда ва тасдиқи системаи менечменти беҳатарии маҳсулоти хӯрокворӣ дар корхона амалӣ карда мешавад.

53. Ҳуҷҷатҳои тасдиқи мутобиқат, аломати мутобиқат, ҳисоботи озмоишии орди ғанигардонидашуда, ки берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шудаанд, бояд тибқи шартномаҳои байналмилалӣ ва созишномаҳои байнидавлатӣ, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори қонунӣ пайдо кардаанд, эътироф карда шаванд.

Боби 7. Ҷавобгарӣ барои риояи накардани орди ғанигардонидашуда тибқи муқаррароти Регламенти техникий

54. Барои вайрон кардани талаботи регламенти техникий мазкур, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

55. Истеҳсолкунанда (фурӯшанда) барои зараре, ки бинобар риоя накардани ин Регламенти техникӣ вобаста аст, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаброн карда мешавад. Ҳамзамон, истеҳсолкунанда (фурӯшанда) бояд, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирии зарар ба ашхоси дигар, моликият ва муҳити зист онҳо чораҳо андешад.

56. Бартараф намудани камбудихо, нест кардани маҳсулоти бесифат, хатарнок ва интиқоли онҳо ба маҳалли бартарафнамудани камбудихо ё ба маҳалли ҷойгиркунӣ истеҳсолкунанда (фурӯшанда) аз ҳисоби ӯ анҷом дода мешавад.

Боби 8. Муқаррароти хотимаӣ

57. Қабл аз эътибор пайдо кардани Регламенти техникий ордиганигардонидашуда, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешавад, бояд ба талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ бошад.

58. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мувофиқатӣ, ки то эътибор пайдо кардани ҳамин регламенти техникӣ ҳисобида эътибор доранд то ба охир расидани мӯҳлати амали онҳо.

59. Аз рӯзи эътибор пайдо кардани Регламенти техникий мазкур қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи беҳатарии ордиганигардонидашуда татбиқ карда мешаванд, ҷараёни истеҳсол, нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш ва ба ихтиёрдории он, агар ба ин Регламенти техникӣ муҳолиф набоянд, татбиқ карда мешавад.

Замимаи 1
бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «_____» _____ с.2019, №____
тасдиқ шудааст

Регламенти техникӣ «Дар бораи беҳатарии орди ганигардонидашуда»

Нишондиҳандаҳои беҳатарии орди ганигардонидашуда

Номи маҳсулот

Сатҳи иҷозатдодашуда, мг / кг, на бештар аз

Эзоҳ: Орди ганигардонидашуда

Унсурҳои захрнок:

- свинец - 0,5 ашѐи хом
- арсений - 0,2 ашѐи хом
- кадмий - 0.1 ашѐи хом
- симоб - 0,03 барои ашѐи хом

Микотоксинҳо:

- афлатоксин В1 - 0.005
- дезоксиниваленол - 0,7 дар гандум
- Токсинҳои Т-2 - 0,1
- зеараленон - 0,2 дар гандум

Пестисидҳо:

- гексахлоросиклогексанан (альфа, гамма, бета-изомерҳо) - 0,5 ашѐи хом
- DDT ва метаболитҳои он - 0,02 барои ашѐи хом
- гексахлоробензол - 0,01 гандум
- пеститсидҳои органию-симобӣ - Барои ашѐи хом иҷозат дода намешавад - 2.4
- кислотаҳо, намакҳои он, эфирҳо - иҷозат дода намешавад - мувофиқи ашѐи хом

Радионуклидҳо (Бк / кг): - цезий-137: 60 - аз ашѐи хом

- стронций-90, 30 - аз ашёи хом

Сирояти орди ғанигардонида бо патогени гандуми «бемории картошка»
Нони шаклдор ва нонпазӣ манъ аст. пас аз 24 соат пухтан бо санҷиши
лабораторӣ.

Заҳролудшавӣ бо захираҳои ғалладона - иҷозат дода намешавад.

Замимаи 2
бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «_____» _____ с.2019, №_____
тасдиқ шудааст

Регламенти техникӣ
«Дар бораи бехатарии орди ғанигардонидашуда»

Нишондиҳандаҳои бехатарии орди ғанигардонидашуда

№, рақами тартибӣ

Номи нишондиҳандаҳо

Талаботи иҷрои

1. Бӯй; - буйнок, на мағордор

2. Мазза: не ширин, на талх

3. Мавҷуд будани омехтаҳои минералӣ

Ҳангоми хоидан, набояд кришаро ҳис кунед

4. Омехтаи металломагнитӣ, мг ба 1 кг орди ғанигардида; андозаи зарраҳои
инфироидӣ дар андозаи калонтарини хатти 0,3 мм ва (ё) массаи на бештар аз 0,4
мг, на бештар аз 3,0

5. Намӣ, бо%, на зиёдтар: - орди ғанигардида аз гандум дурушт ва гандуми
наرم баландсоишдода барои макарон 15,0

